

## ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Қувватзода Сайдулло Зувайд дар мавзуи «Сиёсати об ва истифодай самараноки захираҳои обӣ дар шароити кишварҳои Осиёи Марказӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.04. – Проблемаҳои сиёсии муносибатҳои байналмилалӣ, инкишофи глобалӣ ва минтақавӣ (ilmҳои сиёсӣ)

Раванди таърихии рушди ҷомеаи ҷаҳониро бе истифодай сарватҳои табиӣ тасаввур намудан гайриимкон аст. Маҳз бо истифодай вазеъ аз сарватҳои табиӣ инсон тавонист рушди ҳамаҷонибаи худро таъмин созад ва ба муваффакиятҳои назарраси ҳаётӣ дастёб гардад. Дар ин радиф об ва захираҳои он ҷойгоҳи маҳсус дошта, заминай бунёдии ҳаёт ва пешрафт маҳсуб меёбад. Тавре аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд захираҳои об дар зуҳурӣ ниҳодҳои сиёсии ҷомеа, аз ҷумла давлат ва пайдоишу ташаккули тамаддуни ҷаҳонӣ ҷойгоҳи маҳсус дошта, нахусттамаддун - тамаддуни кишоварзӣ дар заминай аз ҳуд кардани қобилиятаҳои идорақуни захираҳои об аз ҷониби ҷомеа ба вучуд омадааст ва аввалин давлатҳо низ давлатҳои соҳилий маҳсуб меёбанд.

Тадқиқоти диссертационии Қувватзода Сайдулло Зувайд дар мавзуи «Сиёсати об ва истифодай самараноки захираҳои обӣ дар шароити кишварҳои Осиёи Марказӣ» масоили муҳимро фаро гирифта, дар он як қатор масъалаҳо мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Сохтори диссертатсия аз сарсухан, панҷ боб, сенздаҳ зербоб, хулоса, феҳристи интишороти муаллиф, рӯйхати адабиёту сарчашмаҳо ва замимаҳо иборат мебошад.

Мавзуи таҳқиқшаванда дар шароити имрӯзаи кишвари мо хеле муҳим буда, тули зиёда аз ду даҳсола аст, ки Тоҷикистон ҳамчун давлати ташаббускор дар пешбуруди рӯзномаи ҷаҳонии об ва масъалаҳои дигари вобаста ба он нақши пешоҳанг ва ҳалкунанда дорад. Ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи об аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ

чонибдорӣ ёфта, ҳадафҳои дар доираи онҳо пайгиришаванда дар кулли кишварҳои ҷаҳон татбиқи амалии худро пайдо намуда истодаанд.

Муаллиф дар муқаддима мубрамияти мавзуи таҳқиқот ва дараҷаи омӯзиши онро асоснок намудааст. Дар бажши тавсифи умумии таҳқиқот дар ҳусуси объект, предмет, мақсади асосӣ ва вазифаҳои таҳқиқот, фарзияни таҳқиқот, асосҳои назариявию методологии таҳқиқот, навғонии илмии таҳқиқот, нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва аҳамияти назариявию амалии таҳқиқот ифода ёфтаанд.

Навғонии илмии таҳқиқотро муаллиф дар он пешниҳод намудааст, ки масъалаи сиёсати об бори нахуст дар Тоҷикистон ба таври васеъ мавриди таҳқиқи илмӣ қарор дода шудааст ва омили об дар муносибатҳои байнидавлатӣ ва минтақавии кишварҳои Осиёи Марказӣ арзёбӣ гардидааст. Раванди таърихии пайдоиш ва ташаккули сиёсати об, ҷойгоҳи он дар сиёсати дохиливу ҳориҷии кишвар ва аҳамияти он дар таъмини амнияти миллию давлатӣ таҳқиқ гардидааст.

Муаллифи диссертатсия ҷанбаҳои таърихию назариявӣ, концептуалий, заминаҳои институтионалий ва ҳуқуқии ташаккули сиёсати об, мушкилоти об, дипломатияи об, низоъҳои обӣ ва нақши Тоҷикистон дар ташаккули сиёсати обро мавриди пажуҳиш қарор дода, дар заминай он пешниҳоду тавсияҳои илман асоснокшуда манзур намудааст. Қувватзода С. З. дар кори диссертационӣ масъалаҳои нави сиёсии вобаста ба обро дар муносибатҳои байнидавлатӣ ва минтақавии кишварҳои Осиёи Марказӣ ба таври мушахҳас омӯхта, омили обро дар ҳамгирои минтақавӣ мавриди арзёбӣ қарор додааст.

Дар боби якум «Асосҳои назариявӣ – методологии таҳқиқи сиёсати об дар шароити муосир», ки аз се зербоб иборат мебошад, муаллиф доир ба масъалаҳои назариявию методологии тадқиқи сиёсати об, ҷанбаҳои таърихии он, ҷойгоҳи масоили вобаста ба об дар рӯзномаи ҷаҳонӣ, моҳияти он ва асосҳои концептуалии омӯзиши сиёсати об пажӯҳиш намудааст. Захираҳои оби тоза дар сатҳи сайёра нобаробар ҷойгир шудаанд ва ин сабаби асосии маҳдуд шудани дастрасии як қисми аҳолӣ ва гурӯҳҳои муайяни сокинони кураи Замин ба оби тозаи ошомидани мебошад.

Холати мазкур ва омилҳои дигар боиси ба сарвати ҳаётан муҳим ва сиёсӣ табдил гардидани захираҳои об шуда, ҷойгоҳи обро дар муносибатҳои байнидавлатӣ беш аз беш мубрамтар намудааст. Муаллиф таъкид кардааст, ки об дар асл сарвати сиёсӣ буда, ҳамеша дар ҳаракат аст, марзҳои сиёсии давлатҳоро пайваста убур мекунад, давлатҳоро ба ҳам мепайвандад ва доираҳои сиёсии байнидавлатӣ, минтақавӣ ва байналмилалиро водор месозад, ки ногузир миёни ҳам ҳамкориро ба роҳ монанд.

Боби дуюми диссертатсия «Сиёсати об ва моҳияти он дар замони соҳибистиқлолии давлатҳои Осиёи Марказӣ» ном дошта, аз се зербоб иборат аст. Боби мазкур заминаҳои сиёсӣ – ҳуқуқии ташаккули сиёсати об дар минтақаи Осиёи Марказӣ, тафсири умумии мушкилоти об дар ин минтақа ва ҷойгоҳи мушкилоти баҳри Арал дар муносибатҳои байнидавлатӣ ва минтақавии кишварҳои Осиёи Марказиро фаро гирифтааст. Муаллиф заминаҳои сиёсию ҳуқуқӣ ва институтсионалии ташаккули сиёсати обро дар замони соҳибистиқлолии кишварҳои минтақа мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, ҳамгунасозии қонунгузории кишварҳои минтақаро дар соҳаи об зарур арзёбӣ намуда, қайд кардааст, ки заминаҳои сиёсию ҳуқуқии муносибатҳои вобаста ба об дар Осиёи Маркази таърихи худро доранд ва давраи асосии ташаккули онҳо ба замони шӯравӣ ва соҳибистиқлолии кишварҳои минтақа рост меояд. Санадҳои минтақавии танзимкунандай муносибатҳои обӣ дар Осиёи Марказӣ асосан ба идоракуни обҳои дарёҳои фаромарзӣ нигаронида шуда, онҳо хусусияти танзимкунандагии байнидавлатӣ ва меъёрэҷодкунӣ болои маҷрои оби дарёҳои фаромарзиро доро мебошанд.

Боби сеюм «Низоъҳои вобаста ба об дар замони соҳибистиқлолии кишварҳои Осиёи Марказӣ» аз ду зербоб иборат буда, дар он мағҳум, моҳият ва сабабу омилҳои сар задани низоъҳои обӣ пажухиши гардидаанд. Бо таҳқиқи сабабу омилҳои низоъҳои обӣ докторант зикр кардааст, ки имрӯзҳо ихтилофи манфиатҳо дар шакли рақобат барои захираҳои табии аҳамияти бештар пайдо мекунад. Об яке аз чунин манбаҳои рақобатпазир аст. Бо назардошти афзоиши норасоии чунин як манбаи аз ҷиҳати стратегӣ муҳим, аз қабили об, эҳтимоли ихтилофот дар робита ба захираҳои об ошкор ва ногузир мегардад.

Вобаста ба низъхъо ва ихтилофоти байнидавлатиу минтақавии вобаста ба об дар Осиёи Марказӣ муаллиф қайд намудааст, ки давлатҳои минтақа барои захираҳои об манфиатҳои мухталиф доранд. Бо назардошти мавқеи ҷойгиршавии захираҳои об давлатҳои Осиёи Марказӣ ба кишварҳои болооб, поёноб ва вобастаи обӣ ҷудо гардидаанд. Захираҳои оби минтақа асосан дар кишварҳои болооб ташаккул меёбанд, вале истеъмолкунандай асосии он давлатҳои поёноб мебошанд. Инчунин, давлатҳои поёноб манфиатдори истифодай бештари захираҳои об дар соҳаи кишоварзӣ буда, давлатҳои болооб ниёзманди истифодай захираҳои об барои истеҳсоли неруи барқ мебошанд. Давлатҳои поёноби минтақа – Қазоқистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон талош бар он меварзанд, ки аҳамияти аграрии захираҳои оби минтақаро авлавият дода, сохтори шӯравии ҳочагидории обро маҳфӯз нигоҳ доранд ва захираҳои оби минтақаро ба манфиатҳои кишоварзии худ истифода намоянд. Аммо, кишварҳои болооб – Тоҷикистону Қирғизистон дар пайи ҷуброн нагардидани хизматрасониҳои обӣ аз ҷониби кишварҳои поёноб дар ҳолати бӯҳрони энергетикӣ ва иқтисодию иҷтимоӣ қарор мегиранд ва роҳи ягонаи баромадан аз ҷунин ҳолатро дар истифодай захираҳои обии худ бо мақсадҳои гидроэнергетикӣ мебинанд.

Боби чаҳоруми диссертатсия «Дипломатияи об ва ҳусусиятҳои асосии он» аз се зербоб иборат буда, ба таҳқиқи заминаҳои таърихиу сиёсии ташаккули дипломатияи об, мақоми дипломатияи об дар муносибатҳои байнидавлатии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҷойгоҳи «Раванди оби Душанбе» дар ҳамгирии минтақавӣ ва ҷаҳонӣ нигаронида шудааст. Вобаста ба мағҳуми «дипломатияи об» муаллиф қайд намудааст, ки он шаклан падидаи нав, вале мазмунан падидаи таърихӣ буда, дар ҳамаи давраҳои таърихӣ дар муносибатҳои ҷонибҳои гуногунарсаи дорои вобастагиҳо ва умумиятҳои обӣ ба таври васеъ истифода гардидааст.

Муаллиф ташаккули муносибатҳои дипломатиро дар соҳаи об дар Осиёи Марказӣ беш аз ҳар вақти дигар зарур шуморида, онро асоси ҳифзи амнияти субот арзёбӣ кардааст. Дар ин замина, қайд гардидааст, ки кишварҳои Осиёи Марказӣ дорои ҳавзаи ягонаи обӣ буда, омили об дар

муносибатҳои байнидавлатӣ дар минтақа аҳамияти ҳаётӣ дорад. Ҳаёти осоишта ва суботу амнияти сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар минтақа бе ҳамкориҳои байнидавлатию минтақавӣ дар соҳаи об ва ташаккули дипломатияи об ғайри имкон мебошад.

Дар ин баробар муаллиф ҷойгоҳи «Раванди оби Душанбе»-ро дар ҳамгирии минтақавию байналмилалӣ дар соҳаи об ва рушди дипломатияи тоҷикро мавриди таҳқик қарор дода, аҳамияти онро дар татбиқи ҳадафҳои пайғиришаванда дар соҳаи об арзишманд маънидод кардааст.

Боби панҷуми диссертатсия «Дурнамои рушди сиёсати об дар минтақаи Осиёи Марказӣ» ном дошта, аз ду зербоб иборат аст. Он ба таҳқиқи дурнамои муносибатҳои байнидавлатии обии кишварҳои Осиёи Марказӣ дар раванди тағйирёбии иқлим ва асосноксозии зарурати омӯзиши «Гидрополитика» ҳамчун шоҳаи нави илмҳои сиёсӣ ва дар заминаи он ҳамчун фанни алоҳидаи таълимӣ равона гардидааст. Муаллиф қайд намудааст, ки захираҳои оби минтақа дар хушкӣ маҳфузбуда, дар раванди тағйирёбии иқлим осебпазир маҳсуб меёбанд ва камшавии захираҳои об ба мураккабшавии муносибатҳои байнидавлатӣ ва минтақавӣ дар соҳаи об оварда мерасонад. Сиёсати давлатӣ вобаста ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва банақшагирӣ дар сатҳҳои миллӣ ва минтақавӣ бояд ба муносибати маҷмӯӣ ба тағйирёбии иқлим ва идоракуни об асос ёбад. Афзоиши нарасидани об ва зарурати қонеъ гардонидани талаботи оянда ба об қабули қарорҳои асоснокшуда ва воқеиро дар бораи тақсими захираҳои об ба истифодаи алтернативии он, аз ҷумла барои коҳиш додани тағйирёбии иқлим ва мутобиқшавӣ талаб мекунад. Муносибат ба идоракуни захираҳои об бояд аз нуқтаи назари устувории он ба тағирёбии иқлим таҳлил карда шавад.

Вобаста ба омӯзиши «Гидрополитика» ҳамчун шоҳаи нави илмҳои сиёсӣ ва дар заминаи он ҳамчун фанни алоҳидаи таълимӣ муаллиф қайд кардааст, ки ба таври мунтазам омӯхтани масъалаҳои сиёсии вобаста ба об дар доираи барномаи мукаммал ва системавӣ зарур мебошад. Маълум аст, ки таҳияи тадбирҳои гидрополитикӣ ва истифодаи об бояд бо дарназардошт ва дар формати стратегияи муайян сурат гирад. Стратегияи мазкур бояд

фарогири таҳлили ҳаматарафа ва накшай мувофиқи он қабулшуда бошад, ки дар он усулҳо ва пайдарҳами амалҳое, ки ба ноил шудан ба мақсади муайян нигаронида шудаанд, коркард гардад.

Дар хотимаи диссертатсия хулоса ва пешниҳоду тавсияҳо оварда шудаанд, ки натиҷаи кори таҳқиқотӣ мебошанд. Ба андешаи муаллифи диссертатсия, таҳлили сиёсати об ва ҳусусиятҳои он дар Осиёи Марказӣ ва инчунин сиёсати миллӣ, байнидавлатӣ ва минтақавии қишварҳои минтақа дар соҳаи об нишон дод, ки он аз самтҳои муҳимтарини сиёсати давлатӣ дар Осиёи Марказӣ маҳсуб меёбад. Бо назардошти мавҷудияти ҳавзаи ягонаи обӣ ва вобастагии зиёди байнидавлатӣ дар ин самтҳо. миёни қишварҳои минтақа талошҳои зиёд ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар соҳаи об дар сатҳи байнидавлатӣ ва минтақавӣ анҷом дода шудаанд ва дар минтақа унсурҳои таркибии шакли классикӣ ва муосири дипломатияи об ба таври назаррас ташаккул ёфтаанд.

Диссертатсия аз нигоҳи илмӣ ғанӣ ва андешаҳои муаллиф мантиқан дуруст баён гардида, натиҷаҳо хулосағири шудаанд. Хулосаҳои асосии кори диссертасионӣ ва аҳамияти амалии онро метавонад дар муносибатҳои миллию байнидавлатӣ ва минтақавию байналмилалӣ дар соҳаи об истифода намуд.

Дар баробари ин, ба ақидаи мо, дар кори таҳқиқотии докторант Кувватзода С.З. баъзе камбудиҳо ба назар мерасанд:

1. Докторант омӯзиши масоили гидрополитикаро ҳамчун шоҳаи нави фанни сиёсатшиносӣ пешниҳод карда, баъзе ҳусусиятҳои онро таҳлил намудааст. Вале, бояд қайд кард, ки асоснокии ин масъала дар доираи як таҳқиқот пурра ҳалли худро ефта наметавонад. Бинобар ин, он таҳқиқоти минбаъдаи муаллифро талаб менамояд.

2. Докторант дар самти дурнамои ҳамкории қишварҳои болооб ва поёноб дар масъалаи истифодаи оқилонаи об дуруст таҳлил карда, аммо як бозингари дигари сиёсӣ, яъне Афғонистонро, ки бидуни яғон созишнома соҳтмони канали Қуштеппаро дар дарёи фаромарзии Амударё оғоз намудааст пурра ба инобат нағирифтааст.

3. Дар рисолаи диссертационӣ масъалаи механизмҳои мушаххаси ҳалли буҳронҳои вобаста ба истифодаи об байни кишварҳои болооб ва поёноби минтақа, пурра муайян карда нашудааст.

Бо вучуди он, камбуихои муайян гардида дар маҷмуъ ба сифати рисолаи диссертационӣ таъсири манғӣ нмерасонанд.

Диссертация маҳсули кори илмии мустақил ҳисоб рафта, ба талабот доир ба диссертацияҳо дар мавриди дарёфти дараҷаи илмии доктори илм мувофиқ мебошад. Муаллифи он сазовори гирифтани дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.04 – Проблемаҳои сиёсии муносибатҳои байналмилалӣ, инкишофи глобалӣ ва минтақавӣ (илмҳои сиёсӣ) мебошад.

Тақризи мазкур ба талаботи бандҳои 71-72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидааст, мувофиқ мебошад.

**Муқарризи расмӣ:**

Доктори илмҳои сиёсӣ, профессор,  
мудири шуъбаи масоили сиёсии  
муносибатҳои байналмилалии институти  
фалсафа, сиёсатшиносиӣ ва ҳуқуқи ба номи  
А. Баҳоваддинови Академияи миллии  
ilmҳои Тоҷикистон

*A. Iskandarov*

А. Искандаров

Имзои А. Искандарово тасдиқ менамоям:  
сардори шуъбаи кадрҳои ИФСХ  
ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ

*Shozedov Xurshed* Шозедов Хуршед

